

**Тарофаҳо барои хизматрасонӣ
ба шахсони воқеӣ**



БОНКИ ЭСХАТА



«Тасдиқ мекунам»

Раиси Раёсати
ҶСК «Бонки Эсхата»
Носиров Х. Д.

«26» январи соли 2016

МУНДАРИҶА:

Номгӯи хизматрасонӣ	Саҳифа
Муқаррароти умумӣ	3
I. Амалиётҳо барои шахсони воқеӣ	
1. Кушодан ва бурдани суратҳисоб	4
2. Интиқолҳои бонкӣ	4
3. Қарздиҳӣ	5
4. Амонатҳо, иҷораи маҳзанҳои амонатӣ	5
5. Амалиётҳо бо пули нақд	6
6. Намудҳои дигари хизматрасонӣ	6
7. Амалиётҳои мубодилаи асъор	7
8. Амалиётҳо бо қортҳои пардохтии бонкӣ	7
9. Низоми «Интернет-Бонк»	9

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Бонк ҳуқуқдорад тарофаҳои мазкурро яктарафа, ба таври худ тағйир диҳад ва ё ба он илова дарорад, ҳамзамон вазифадор аст дар ин бора дар мӯҳлатҳое, ки дар шартномаҳои байни мизоҷон ва бонкҳои муросил нишон дода шудааст, онҳоро хабардор намояд.
2. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк (комиссия) бо пули миллии гирифта мешавад. Мумкин аст ҳаққи хизмат, дар асоси созишномаи бо мизоҷ басташуда, бо асъоре, ки бо он амалиёт гузаронида мешавад мутаносибан бо нишондоди БМТ дар рӯзи пардохт, гирифта шавад.
3. Ҳамаи хароҷотҳо (хароҷотҳо вобаста ба нақлиёт, почта, телеграф, ҳаққи хизмати бонкҳои муросил, пардохтҳо вобаста ба расмиятдорӣ дар идораи нотариалӣ ва ғайра), ки барои иҷрои супоришҳои мизоҷ аз тарафи Бонк сарф мешавад ва ё шудааст, аз тарафи мизоҷ бо нархи аслиаш рӯйпӯш карда мешавад.
4. Бонк барои нодурустии реквизитҳо (маълумотҳо) дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки аз тарафи мизоҷ пешниҳод шудааст, хатогиҳо, шарҳи нодуруст дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва ҳамчунин барои маълумотҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, ки бархилофи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар меъёрҳои ҳуқуқии ҚТ мебошанд, ҷавобгар нест.
5. Дар ҳолати бекор карда шудани супоришоти мизоҷ, ҳаққи хизмати гирифташуда баргардонида намешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо фоиз нишон дода шудааст, ба намуди фоиз аз маблағи амалиёт, дар баъзе ҳолатҳо бо нишон додани андозаи баландтарин ва ё пасттарин гирифта мешавад. Дар ин ҳолат кам кардани андозаи комиссия дар асоси амрнома, фармон, қарори Раиси Раёсати ҚСК «Бонки Эсхата» ба амал бароварда мешавад.
7. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҚСК «Бонки Эсхата» метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.
8. Тарофаҳо ва шартҳои мазкур аз «01» феввали соли 2016 мавриди амал қарор дода шуда, тарофаҳо ва шартҳои то ин дам амалкунанда бе эътибор дониста мешаванд.

АМАЛИЁТҲО БАРОИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ

1. КУШОДАН ВА БУРДАНИ СУРАТҲИСОБ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ		
1.1	Кушодани суратҳисоб ба шахсони воқеӣ	Бе ҳаққи хизмат
1.2	Маҳкам кардани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
1.3	Бурдани суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат

2. ИНТИҚОЛҲОИ БОНКӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
2.1	Воридшаванда (Ба ҳисобгирӣ)	Бе ҳаққи хизмат
2.2	Содиршаванда (Аз ҳисоббарорӣ):	
2.2.1 ^v	Системаи интиқоли пулии ҶСК «Бонки Эсхата»;	Мутобиқи тарофаҳои НИП «Сония»
2.2.2	Қабули маблағҳои нақд ва интиқоли онҳо тариқи низоми пардохтҳои БМТ ба фоидаи мизоҷони дигар бонкҳо;	5 сомонӣ
2.3	Ҳаққи хизмат барои гузаронидани таҳқиқ бо талаби мизоҷ ҳангоми пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳо, бозхонд ва ё тағйири супоришномаҳои пардохтии иҷрошуда. (тариқи системаи интиқоли маблағҳои «сония» бе ҳаққи хизмат)	6,6 сомонӣ
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
2.4	Воридшаванда (ба ҳисобгирӣ):	
2.4.1	Интиқоли маблағҳо бидуни кушодани суратҳисоб;	Бе ҳаққи хизмат
2.5	Содиршаванда (аз ҳисоббарорӣ):	
2.5.1	Интиқоли маблағҳо тариқи системаҳои интиқоли маблағ	мутобиқи тарофаҳои муқаррарнамудаи СБИМ ^[1]
2.5.2	Интиқоли бонкии маблағҳо ба мизоҷони ҶСК «Бонки Эсхата» ^[2] ;	Бе ҳаққи хизмат
2.5.3	Интиқоли бонкии маблағҳо ба фоидаи мизоҷони бонкҳои дигар:	

	<ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR - бо KZT - бо KGS - бо дигар асьорҳои хориҷӣ 	<ul style="list-style-type: none"> 50 сомонӣ 150 сомонӣ 250 сомонӣ 70 сомонӣ 70 сомонӣ 225 сомонӣ
2.6	Тасдиқи интиқоли маблағ дар намуди «SWIFT»	5 сомонӣ
2.7 ^{IV}	<p>Ҳаққи хизмат барои бо дархости мизоҷ гузаронидани таҳқиқ оиди гузаштани маблағи пардохт ба суратҳисоби бенефитсиар-баҳрагир (қабулкунанда), ҳамчунин барои бекоркунӣ, даровардани тағйирот ва иловаҳо ба пардохтҳо</p> <ul style="list-style-type: none"> - бо RUB - бо USD - бо EUR 	<ul style="list-style-type: none"> 200 сомонӣ 400 сомонӣ 400 сомонӣ

Эзоҳ:

1. СБИМ –системаҳои байналхалқии интиқоли маблағҳо.

2. Дар ин ҳолат мизоҷ метавонад маблағи пулиро танҳо ба номи худ интиқол намояд.

3. ҚАРЗДИҶӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асьори хориҷӣ		
3.1	Додани қарзҳо	мувофиқи созишнома
3.2	Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ (бизнес-план)	мувофиқи созишнома

4. АМОНАТҲО, ИҶОРАИ МАҲЗАНҲОИ АМОНАТӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ ва асьори хориҷӣ		
4.1	Амонатҳои мӯҳлатнок	мувофиқи созишнома
4.2	Маслиҳатҳои соҳавӣ	мувофиқи созишнома
4.3	Иҷораи маҳзан(сейф)-ҳои амонатӣ (барои як моҳ):	
4.3.1	<p>Навъи 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Ҳаҷм – 8×30×43 см Ҳаҷм – 15×30×43 см Ҳаҷм – 30×30×43 см Ҳаҷм – аз 30×30×43 см боло 	<ul style="list-style-type: none"> 20 сомонӣ 30 сомонӣ 40 сомонӣ Мувофиқи созишнома, вале на кам аз 40 сомонӣ

4.3.2 ^{vii}	Навъи 2	
	Ицораи махзанҳо ба мӯҳлати аз 1 то 6 моҳ эътиборан	
	Ҳаҷм – 4×22×33 см	20 сомонӣ
	Ҳаҷм – 14,5×22×33 см	30 сомонӣ
	Ҳаҷм – 29×22×33 см	50 сомонӣ
	Ицораи махзанҳо ба мӯҳлати аз 7 моҳ то 11 моҳ эътиборан	
	Ҳаҷм – 4×22×33 см	20 сомонӣ
	Ҳаҷм – 14,5×22×33 см	25 сомонӣ
	Ҳаҷм – 29×22×33 см	40 сомонӣ
4.4	Ицораи махзанҳо ба мӯҳлати 12 моҳ ва зиёда аз он	
	Ҳаҷм – 4×22×33 см	20 сомонӣ
	Ҳаҷм – 14,5×22×33 см	20 сомонӣ
	Ҳаҷм – 29×22×33 см	30 сомонӣ
4.4	Амонатҳои суғуртавӣ	100 сомонӣ

5. АМАЛИЁТҲО БО ПУЛИ НАҚД

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
Амалиётҳо бо пули миллӣ		
5.1	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.2	Пардохти пулҳои нақд:	
5.2.1 ^{iv}	пардохти пули нақд аз суратҳисоби мизоҷон ^[3]	то 0,7%
5.2.2	аз суратҳисобҳои мизоҷон, ки тариқи системаи пардохтҳои электронии дохилии ҚСК «Бонки Эсхата» интиқол шудаанд;	то 0,3%, min 4,1 сомонӣ
5.3	Хизмати ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)-и ҚСК «Бонки Эсхата»	мувофиқи созишнома
5.4	Тафтиши асли будани асьор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
Амалиётҳо бо асьори хориҷӣ		
5.5	Қабули пулҳои нақд ба суратҳисоб	Бе ҳаққи хизмат
5.6	Пардохти пулҳои нақд:	
5.6.1	пардохти пули нақд бо асьори хориҷӣ ^[3]	0,6%
5.6.2	пардохти пули нақд бо асьори хориҷӣ, ки тариқи системаҳои интиқолий ворид шудаанд	Бе ҳаққи хизмат
5.7	Мубодилаи пулҳои нақди хориҷӣ	мувофиқи созишнома
5.8 ^{ix}	Ивази пулҳои фарсудаи хориҷӣ (доллари ИМА, рубли русӣ ва евро) ба асьори коршоями ҳамон давлат	10% аз маблағи ивазкардашуда ^[4]

5.9	Хизмати ҳадамоти ҳамлу нақл (инкассатсия)-и ҶСК «Бонки Эсхата»	мувофиқи созишнома
5.10	Тафтиши асли будани асьор (варақ ба варақ)	мувофиқи созишнома
5.11	Қабули чекҳо бо инкассо	мувофиқи созишнома

Эзоҳ:

3. Агар маблағ ба таври нақдӣ дароварда шуда бошад, ҳаққи хизмат гирифта намешавад.

4. Арзиши хизматрасонӣ бо пули миллий (сомонӣ) гирифта мешавад.

6. НАМУДҶОИ ДИГАРИ ХИЗМАТРАСОНӢ

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
6.1 ^x	Додани маълумотнома бо талаби мизоҷон, ба ғайр аз маълумотнома бо талаботи дигар сохторҳои бонк ^[5]	20 сомонӣ
6.2	Додани варақаҳои расмӣ	аз рӯи арзиш
6.3 ^ш	Тасдиқи варақа бо намунаи имзо ва нақши мӯҳри мизоҷони бонк барои 2 нусха	40 сомонӣ ^[6]
6.4	Додани дафтарчаи чекии пулӣ: - 25 варақа - 50 варақа	15 сомонӣ 25 сомонӣ
6.5 ^{IV}	Додани маълумоти Бюрои қарзию иттилоотии Тоҷикистон (БҚИТ) бо талаби мизоҷон	11,80 сомонӣ бо назардошти ААИ (андоз аз арзиши иловашуда)

Эзоҳ:

5. Додани маълумотнома оиди қисман ё пурра иҷро шудани уҳдадорӣ мизоҷон дар назди бонк мувофиқи муқаррароти шартномаи қарзӣ.

6. Ҳаққи хизмат бе назардошти андоз аз арзиши иловашуда.

7. АМАЛИЁТҶОИ МУБОДИЛАИ АСЪОР

№	Номгӯи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
7.1	Амалиётҳои мубодилавӣ бо асьори хориҷӣ	аз -5% то +10% ^[7]
7.2	Мубодилаи як намуди асьори хориҷӣ ба намуди дигари асьори хориҷӣ	аз -5% то +10% ^[7]

Эзоҳ:

7. Нисбати қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯзи амалиётӣ.

8. АМАЛИЁТҶО БО КОРТҶОИ ПАРДОХТИИ БОНКӢ^{VI}

№	Намуди амалиётҳо	Арзиш	
		бо мӯҳлати амали 1сола	бо мӯҳлати амали 2-3 сола
8.1	Барои шахсони воқеӣ:		
8.1.1	Кушодани суратҳисоби корти бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат	Бе ҳаққи хизмат

8.1.2	Депозити суғуртави ба суратҳисоби корти бонкӣ		
	— Корти локалӣ	0.00 сомонӣ	0.00 сомонӣ
	— Visa Electron	0.00 сомонӣ	0.00 сомонӣ
	— Visa Electron Non-Pers.	0.00 сомонӣ	0.00 сомонӣ
	— Корти локалии Non-Pers.	0.00 сомонӣ	0.00 сомонӣ
	— VisaClassic	500 сомонӣ	500 сомонӣ
	— VisaGold	1000 сомонӣ	1000 сомонӣ
8.1.3 ^{1, II}	Пешниҳоди корти пардохтии бонкӣ ва Пин-лифофа бо рамзи махфӣ		
	— Корти локалӣ	20 сомонӣ	25-30 сомонӣ
	— Visa Electron	40 сомонӣ	50 сомонӣ
	— Visa Electron Non-Pers.	50 сомонӣ	60 сомонӣ
	— Visa Classic	100 сомонӣ	180 сомонӣ
	— Visa Gold	150 сомонӣ	200 сомонӣ
	— Корти локалии Non-Pers.	-----	25-30 сомонӣ
	Корти локалӣ бо дизайни махсуси:		
	— Бонк	-----	40 сомонӣ
	— Пешниҳоди мизоҷ	-----	60 сомонӣ
8.2	Хизматрасониҳои иловагӣ барои таъмини бехатарӣ		
8.2.1	Муҳосира кардан/аз муҳосира озод намудани корти бонкӣ.	Бе ҳаққи хизмат	
8.2.2	Муваккатан муҳосира намудани/кушодани кортҳо дар низоми «Интернет-Бонк»	Бе ҳаққи хизмат	
8.2.3	Таҳқиқи амалиётҳои баҳснок	45 сомонӣ	
8.2.4	Иваз намудани рамзи махфӣ (Пин-код) тариқи банкомат	5 сомонӣ	
8.3	Ҳаққи хизмати эмитентӣ барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаҳои дохилӣ бо кортҳои ҚСК «Бонкӣ Эшата»		
8.3.1	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисобҳо (нуқтаҳои додани пул, банкоматҳо). — Корти локалӣ — Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)	0,20 сомонӣ	
		0,50 сомонӣ	
8.3.2	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаҳои пардохти маблағ бо сомонӣ — Кортҳои локалӣ, Visa (Electron, Classic, Gold)		
		0,5%	
8.3.3	Гирифтани пули нақд аз банкомат ва нуқтаҳои пардохти маблағ бо доллари ИМА — Кортҳои локалӣ — Кортҳои пардохтии Visa (Electron Classic, Gold)		
		2%	
		2%	
8.3.4	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат	

8.4	Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳои байниминтақавӣ дар шабакаи ҚСҚ «Уралсиб» ва ҚДММ «Рукард» бо кортҳои ҚСҚ «Бонки Эсхата»	
8.4.1	Гирифтани пули нақд бо Сомонӣ ва доллари ИМА (нуқтаҳои пардохти маблағ ва банкомат): — Кортҳои локалӣ — Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)	1% 2% min 3\$
8.4.2	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.4.3	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат. — Корти локалӣ — Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)	0,20 сомонӣ 1 сомонӣ
8.5	Ҳаққи хизмати эмитенти барои гузаронидани амалиётҳо дар шабакаи бонкҳои дигар бо кортҳои ҚСҚ «Бонки Эсхата» (амалиётҳои беруна)	
8.5.1	Гирифтани пули нақд (нуқтаҳо, банкоматҳо) дар шабакаҳои бонкҳои дигар: — Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)	2% min 4\$
8.5.2	Ҳаққи хизмат ҳангоми харид дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ тариқи кортҳои пардохтии бонкӣ	Бе ҳаққи хизмат
8.5.3	Гирифтани маълумотнома оид ба бақияи суратҳисоб бо воситаи банкомат. — Корти локалӣ — Кортҳои пардохтии Visa (Electron, Classic, Gold)	0,20 сомонӣ 1 сомонӣ
8.6	Ҳаққи хизмати эквайрингии бонк барои мизоҷони байниминтақавӣ ва беруна	
8.6.1 ^х	Гирифтани пули нақд бо сомонӣ ва доллари ИМА бо кортҳои пардохтии байналхалқии Visa: — Тариқи нуқтаҳои пардохтии пули нақд: — Тариқи банкомат:	2% ^[8] Бе ҳаққи хизмат
8.7	Хизматрасониҳои иловагӣ	
8.7.1	Ба мизоҷон додани тасдиқнома бо воситаи E-mail	Бе ҳаққи хизмат
8.7.2	Мувофиқи аризаи мизоҷ аз суратҳисоби кортии ӯ гузаронидани маблағ.	мутобиқи боби 2-и тарофаи бонк
8.7.3	Додани корти нав дар ҳолати гум кардан ва ё корношоям шудани корт, инчунин дар ҳолати гум кардани коди махфӣ (ПИН-код):	Арзиши корт
8.7.4	Арзиши пайвастшавӣ ба «SMS» - маълумотдиҳӣ (тавассути «SMS» гирифтани маълумот оиди амалиётҳои гузаронидашуда бо кортҳои пардохтии бонкӣ) ^[9]	5 сомонӣ дар як моҳ

Эзоҳ:

8. Бо мақсади рӯйпӯш намудани хароҷотҳои хазинавӣ.

9. Пардохти абонентӣ барои хизматрасонии «SMS»-ӣ, ки ба кортҳои бонкӣ пайваст мебошад, ҳар моҳ то санаи 5-ум дошта мешавад.

9. НИЗОМИ «ИНТЕРНЕТ-БОНК»

№	Номгӯйи хизматрасониҳои бонкӣ	Арзиши хизматрасонӣ
9.1	Пардохти абонентӣ	Бе ҳаққи хизмат
9.2 ^{viii}	Пайвастшавӣ ба низом	Бе ҳаққи хизмат
9.3	Гузаронидани омӯзиши ибтидоии мизоҷ оиди кор бо низом	Бе ҳаққи хизмат
9.4	Пешниҳоди маълумотҳои омӯзишӣ	Бе ҳаққи хизмат
9.5	Интиқол аз корт/суратҳисоб ба корт/суратҳисоб (дар дохили бонк, пули миллӣ)	Бе ҳаққи хизмат
9.6	Интиқоли маблағ бо пули миллӣ (ба суратҳисобҳои мизоҷони дигар бонкҳо)	Бе ҳаққи хизмат
9.7	Интиқоли маблағ бо асъори хориҷӣ	Мутобиқи тарофаҳои банди 2
9.8 ^v	Интиқоли маблағ бо воситаи низоми «Сония»	Мутобиқи тарофаҳои НИП «Сония»
9.9	Муҳосираи вақтинчаи низом мувофи хоҳиши мизоҷ	Бе ҳаққи хизмат
9.10	Аз муҳосира озод намудани низом	25 сомонӣ

Тағйироту иловаҳо:

- I – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №39/16 аз 25 марти 2016 сол.*
- II – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №57/16 аз 10 майи 2016 сол.*
- III – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №157/16 аз 29 декабри 2016 сол.*
- IV – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №05/17 аз 10 январи 2017 сол.*
- V – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №52/17 аз 6 марти 2017 сол.*
- VI – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №98/17 аз 31 майи 2017 сол.*
- VII – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №102/17 аз 7 юни 2017 сол.*
- VIII – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №107/17 аз 12 юни 2017 сол.*
- IX – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №176/17 аз 27 сентябри 2017 сол.*
- X – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №177/17 аз 27 сентябри 2017 сол.*
- XI – Мувофиқи Қарори Раёсати ҶСК «Бонки Эсхата» №195/17 аз 16 ноябри 2017 сол.*

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата»

735712, ш. Хуҷанд, кӯч. Гагарин, х.135

Тел./Факс: (+992) 44-600-0-600

Email: info@eskhata.com